

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 11.01.2017 № 03

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуни хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
5/2-3	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Пиёзи гули «Лола» Гули «Кана»	Адад	46000 20000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
6/2-4	Муассисаи давлатии «Хона – интернати беморони руҳии ш. Ҳисор»	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
7/2-5	Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 40 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Мебел, таҷдизоти садодихӣ, лавозимот барои синфхонаи география ва мизу курсии талабагӣ	Номгӯӣ	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
8/2-6	Маркази саломати шаҳрии № 1 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Дастгоҳи ултрасадо	Адад	1	23.01.2017 09:00
3/10-1	Муассисаи давлатии «Экспедитсияи мубориза бар зидди малах»	227-66-04	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии дастгоҳҳои захрпошӣ	Номгӯӣ	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
4/10-2	Муассисаи давлатии «Экспедитсияи мубориза бар зидди малах»	227-66-04	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Заҳрдору, дастгоҳи дорупошак ва либосҳои махсус	Номгӯӣ	5	23.01.2017 09:00

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.